

КАБИРИЮ ҲАММАСЛАКОНАШ ДАР ФИКРУ АНДЕШАИ АМНИЯТУ ОСОИШТАГИИ МИЛЛАТУ ВАТАНИ АЗИЗАМОН НЕСТАНД!!!

ВОКУНИШ:- Муҳаммаддоду Ҳалимов-раиси Кумитаи Иҷроияи ҶХДТ дар ноҳияи Абдурахмони Чомӣ

Имрӯз, ҷаҳони муосир якҷо шуда бо вабои аср, вируси корона муборизаи дастаҷамъона мебаранд.

Чумхурии Тоҷикистон ҳам, чун як узви ҷомеаи ҷаҳонӣ, дар робита ба ҳифзи солимии ҷомеа ва бобати пешгирӣ аз ин вабо ҷораҳои лозимро зарурӣ андешидаву корхоро дар ин самт давра ба давра пурзӯр менамояд.

Огоҳем, ки қариб ҳама кишварҳои сироятёфта аз ин вируси корона маҷбур шуданд, ки ба хотири пешгирӣ аз паҳншавии вабои аср карантини сартосарӣ эълон намоянду ба буҷчаи давлат, ки бевосита боз ҳам барои беҳдошти зиндагии ин миллату давлат нигаронида мешавад, таъсири ниҳоят манфӣ расонидааст ва ҳамчунон буданд, давлатҳое, ки тадриҷан аз ин тарзи мубориза бо कोरोनाвирус даст кашидаву давра ба давра бо нигоҳ доштани риояи ҳатмии қоидаҳои санитариву гигиенӣ аз ҳолатҳои ба вуқӯъ омада раҳой ёбанд.

Мусаллам аст, ки чунин рӯйдоду ҳаводисҳои ҷаҳонӣ хоҳу нохоҳ ба буҷетҳои кишварҳо таъсири манфии худро ҷиддӣ мерасонад.

Дар баробари ҳамаи ин, вазъи ҳуқуқӣ ва иқтисодии ҳамаи муҳоҷирони меҳнатӣ, аз ҷумла муҳоҷирони муваққатии ҳаммиллатони мо дар ФР якбора бад шудаву даромади миёнаи муҳоҷирони тоҷик, ки қисми бештари ММД-ии кишварро таъмин намудаву оилаҳои худро аз ҷиҳати молиявӣ дастгирӣ мекарданд, дар ин шабу рӯз коҳиш ёфтаву ба вазъи иҷтимоӣ иқтисодии ҳам Ватану ҳам оилаҳои муҳоҷирин таъсири манфӣ расонида истодааст.

Ба андешаи ман, ҳамчун як шаҳрванди Чумхурии Тоҷикистон ҳамин аст, ки дар ин шабу рӯз, ҳамаи ҳамватанон новобаста аз маҳаллу миллатамон ҳамчун Тоҷикистонӣ ва новобаста аз ақидаҳои сиёсӣ ҳизбӣ ҳама сарҷамъ бошему даст ба дасти ҳамдигар дода, баҳри ҳифзи миллату давлатамон нигоҳдошти саломатии сокинони Ватанамон талош варзем.

Чунки, дунёро нақӯ бингарӣ ҳама панд асту дар ин ҳолати ба вучудомада ҳама муҳолифони ҳатто давлатҳои тараққикарда якҷо шуда сокинони мамлакаташонро аз ин вартаи ҳалокатбор берун оварданд.

Ин ҳолате аст, ки касе, ки набошем, ҳама бояд як миллату ҳамватан шавему китф ба китфи якдигар истода то дастгирии қишрҳои поёнӣ алайҳи ин вабо муқовимат намоем, зеро:

Аз арши Иллоҳӣ ба замин о,

Ин ҷост рисолати ту ин дам.

Садҳо афсӯс, ки бархе дар нохунак ҳаммиллатони мо таҳти роҳбарии як хоину мазҳабфурӯши Кабирӣ ном “дилсӯзи миллат” аз вазъияти мушкил омада, ба ҷои кӯмаку дастгирии ҳаммиллатон, барои расидан ба ҳадафҳои ғаразноқонаи ҳеш суйистифода намуда бо роҳҳои иғвоангезию даъватҳои зидди конститусионӣ мардумро, алалхусус ҳамватанони муҳоҷирамонро муқобили миллату давлат ба ҷанг даъват карда истодаанд.

Барҳақ овардаанд, ки “Ҳеҷ миллате ғулум шуда наметавонад, агар дар байни он мардуми ғаддор набошад. Зеро табар бидуни даста дарахтро қатъ карда наметавонад ва даста зодаи дарахт аст”

Бале, садҳо афсӯс, ки Кабирии хоину мазҳабфурӯш зодаи миллати мосту имрӯз ҳамчун зархарид ба хоҷагони хориҷии худ хизмат карда ҳадафҳои ниҳонашон ҳамон аст, ки миллати тоҷикро ғуломи аҷнабиён гардонаду мазҳаби моро зери фишори шиамазҳабҳо қарор диҳанд. Мудом мегуфтанду мегуфтем, ки Кабирию ҳаммаслақонаш дар фикру андешаи амниятӣ осоиштагии миллату Ватани азизамон нестанд !

Марҳамат, худ бо чашмони худ дидаву бо гушҳои худ шунавед, ки Кабирӣ тариқи шабақаҳои ҷаҳонии интернетӣ чи гуна миллатро бо ҳам мешӯронаду мардумро ба майдонҳо даъват мекунад.

Боварӣ ба мардуми бедор ва зираку ҳушёрӣ кишварамон, махсусан ҳаммиллатону ҳамватанони берунмарзиамон дорем, ки боз ҳам тирӣ ин қабил хоинону душманони миллату давлат хок хоҳад хӯрд.

Зеро ҳамеша ҳамватанони азизу маҳбуби мо, кучое, ки набошем, хоҳ дохил ва ё хориҷи кишвар ҳамеша аз ақли солим ва пирӯзии адолат ҷонибдорӣ намуда ба зиндагӣ кори худ идома дода ба иғвоҳои хоинону мазҳабфурӯшон, намоёнҳои ташкилотҳои террористӣ

экстремистӣ ва ифротӣён набояд дода шавем.

Ҳамчун як шахрванди Тоҷикистони соҳибистиклол, ки узви ҷомеаи СММ мебошад, ба ҳама ташкилотҳои ҳуқуқии байналмилалӣ ва дигар созмонҳои ҷаҳонӣ садо баланд намуда даъват ба амал меорам, ки агар ҳақиқатан ҳам фаъолияти ҳадафҳои асосиашон, ҳифзи ҳуқуқҳои башарист, ба иғвою дасисаҳои Кабирию пайравонашон бовар накарда, амнияти осоиштагии аксарияти миллату давлати Тоҷикистониро пуштибонӣ карда, ҳизбу ҳаракатҳои бо асосҳои қонунӣ ва ҳукми Суди Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон, ки ҳамчун ташкилотҳои террористию экстремистӣ ва ифротӣ эълон шудаанд, фаъолиятшон дар арсаи ҷаҳонӣ мамнуъ эълон карда шаванд.